

ХУЛОСАИ

Шурои диссертатсионии 6D.КOA-001 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм

Парвандаи аттестатсионии № ____

Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 03.05.2024, № 48

Дар бораи сазовор донишгари Асламзода Некруз, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмӣ номзади илмҳои сиёсӣ.

Диссертатсияи Асламзода Некруз дар мавзӯи “Бехатарӣ ҳамчун омилҳои рушди устувори ҷомеаи тоҷикистонӣ” аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ ба ҳимоя дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.КOA-001 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 20-уми феврالی соли 2024 (Протоколи №44) қабул гардидааст (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, таҳти №311/01шд).

Довталаби дараҷаи илмӣ Асламзода Некруз 30.12.1991 таваллуд шудааст. Ӯ соли 2015 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ хатм намудааст. Аз 4-уми феврالی соли 2016 ҳамчун унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ машғул мебошад. Аз соли 2015 то инҷониб дар кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳайси ассистент кор ва фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардидааст.

Роҳбари илмӣ: Зокиров Гулмаҳмад Нозимович – доктори илмҳои сиёсӣ, профессори кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Акмалова Мунира Абдунабиевна – доктори илмҳои сиёсӣ, декани факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон;

Дороншоева Некбахт Шоқосумовна – номзади илмҳои сиёсӣ, мудири шуъбаи ШМА ва Канадаи Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ

Муассисаи пешбар - Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобочон Ғафуров (ш. Хуҷанд) дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири кафедраи умумидонишгоҳии сиёсатшиносии “ДДХ, ба номи академик Б.Ғафуров”, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент Холдоров О.Н., котиби маҷлис, муаллими калон Комилова З.А. ва эксперт (омодасози лоиҳаи тақризи) номзади илмҳои фалсафа, дотсент Бердишукуров А.А. имзо гардидааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Асламзода Некруз дар мавзӯи “Бехатарӣ ҳамчун омилҳои рушди устувори ҷомеаи

тоҷикистонӣ” аз рӯи навгони илмӣ, мубрамият, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштани сазовори баҳои мусбат буда, ба талаботи пешбининамудаи бандҳои 31 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мебошад.

Асламзода Некруз оид ба мавзӯи диссертатсия 8 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп намудааст. Инчунин оид ба масъалаҳои мавзӯи диссертатсионӣ дар 9 конференсияи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баромад намудааст, ки маводҳои онҳо ҷоп гардидаанд. Натиҷаҳои асосии диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқот дар мақолаҳои илмӣ муаллиф инъикос ёфтаанд:

I. Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

[1–М]. Асламзода, Н. Хатарҳо ва таҳдидҳои замони муосир ба низоми бехатарӣ ва рушди устувори Тоҷикистон [Матн] / Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2017. № 2/5. – С. 285-289.

[2–М]. Асламзода, Н. Ҷаҳони муосир: глобаликунонӣ ва бухрони асри XXI [Матн] / Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2018. № 1. – С. 260-265.

[3–М]. Асламзода, Н. Тоҷикистон ва дурнамои рушди устувор дар шароити хатар ва таҳдидҳо [Матн] / Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2018. № 2. – С. 274-279.

[4–М]. Асламзода, Н. Политический экстремизм: понятие, содержание и его особенности [Текст] / Н. Асламзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2018. № 6. - С. 271-276.

[5–М]. Асламзода, Н. Психологияи сиёсии издиҳом ва хосиятҳои асосии он [Матн] / Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2019. № 4-1. – С. 265-271.

[6–М]. Асламзода, Н. Идоракунии давлатӣ ва низоми бюрократӣ [Матн] / Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2019. № 6. – С. 317-320.

[7–М]. Асламзода, Н. Таъмини бехатарии сиёсӣ - идоракунии асоси мустақамкунии пояҳои давлатдорӣ [Матн] / Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2019. № 8. – С. 308-313.

[8–М]. Зокиров Г.Н., Асламзода Н. Механизми давлатии таъмини бехатарӣ ва рушди устувори ҷомеа [Матн] / Г.Н. Зокиров, Н. Асламзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2023. № 11. – С. 300-306.

II. Мақола ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаи маводи конференсияҳо:

[9–М]. Асламзода Н. Манфиатҳои миллӣ-омили рушди сиёсии Тоҷикистон [Матн] / Н. Асламзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии “Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои муҳимтарини инкишофи сиёсии кишвар”. – Душанбе, 2012. – С. 120-123.

[10–М]. Асламзода Н. Терроризм дар замони муосир [Матн] / Н. Асламзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии “Терроризм: маҳият, хосиятҳо ва раванди ташаккули инкишоф”. – Душанбе, 2016. – С. 84-89.

[11–М]. Асламзода, Н. Ҷаҳони глобалии хатарнок [Матн] / Н. Асламзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии “Масъалаҳои рӯзмарраи инкишофи давлати муосир”. – Душанбе, 2018. – С. 182-194.

[12–М]. Асламзода, Н. Тамоюлҳои асосии инкишофи давлати муосир дар шароити шаклгирии низоми нави ҷаҳонӣ [Матн] / Н. Асламзода // Маҷмуи мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии “Низоми нави ҷаҳонӣ”. – Душанбе, 2021. – С. 252-264.

[13–М]. Асламзода, Н. Таҳқими заминаҳои низомию қудратӣ – омили асосии таъмини амният ва истиқлолияти Тоҷикистон [Матн] / Н. Асламзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии “Масъалаҳо ва роҳу воситаҳои таҳким ва такмили истиқлолияти Тоҷикистон”. – Душанбе, 2021. – С. 210-219.

[14–М]. Асламзода, Н. Шароити муосири инкишофи илм: масъалаи илм ва ахлоқ [Матн] / Н. Асламзода // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалӣ илмӣ-назариявӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии таъсисёбии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - «Масоили мубрами илмҳои ҷомеашиносӣ дар замони муосир». – Душанбе: ДМТ, 2021. – С. 388-394.

[15–М]. Асламзода, Н. Идораи фазои иттилоотӣ - воситаи ҳимояи захираҳои зеҳнӣ [Матн] / Н. Асламзода // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявии “Нақши маориф дар мубориза ба ифротгароии сиёсӣ ва терроризм”. – Душанбе: ДМТ, 2022. – С. 183-197.

[16–М]. Асламзода, Н. Бехатарӣ ва истиқлолият дар ҳошияи таҳдид ва хатарҳои гибриди-кибернетикӣ [Матн] / Н. Асламзода // Шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ҳамчун таҳдиди воқеӣ ба амнияти миллӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ. – Душанбе: ДМТ, 2022. – С.197-209.

[17–М]. Асламзода Н. Оё Тоҷикистон ба ҳимояи манфиатҳои геополитикӣ ниёз дорад? // «Нақш ва мақоми Осиёи Марказӣ дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ»: Маводи конференсияи байналмилалӣ илмӣ – назариявӣ. – Кӯлоб, 2023. - С. 201 – 208.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои муҳаққиқони зерин ворид шудаанд:

Ахиева С.У. - номзоди илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии сиёсатшиносии Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Тақриз мусбат аст ва ду эрод дорад:

1. Диссертант дар зербоби сеюми боби дуюм доир ба масъалаҳои фаъолияти сиёсии сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини беҳатарӣ ва рушди устувор ибрази андеша менамояд. Вале механизми фаъолияти яққояи онҳоро оид ба таъмини беҳатарӣ ва рушди устувор нишон надодааст, ки он аҳамияти сиёсӣ амалии рисоларо бештар мегардонид.

2. Дар рисола муаллиф ба масъалаи идораи фазои иттилоотӣ ҳамчун воситаи асосии назорати захираҳои зеҳнӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллии Тоҷикистон таваҷҷуҳ намудааст. Аммо диссертант ба масъалаи технологияи идораи фазои иттилоотӣ ва таъмини беҳатарии иттилоотӣ чандон таваҷҷуҳ накардааст.

Пардаев С. А. - номзоди илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи муносибатҳои байналмилалӣ ва дипломатияи Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон. Тақриз мусбат аст ва ду эрод дорад:

1. Муаллиф навъҳо ва шаклҳои асосии таҳдид ва хатарҳоро ба низоми беҳатарӣ ва рушди устувори ҷомеаи тоҷикистонӣ нишон додааст. Аммо ба омилҳо ва сабабҳои бавучудоии хатару таҳдидҳо диққати зарурӣ надодааст;

2. Дар рисола дар бораи таҳдид ва хатарҳои гибридӣ андешаҳо ибраз гардидаанд. Вале дар бахши таҳдид ва хатарҳо ба низоми беҳатарӣ ва рушди устувори ҷомеаи тоҷикистонӣ андозанамоии таъсири ин навъи таҳдид ва хатарҳо нишон дода нашудаанд.

Қурбоншоев И.Ч. - номзоди илмҳои фалсафа, и.в. дотсенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ. Тақриз мусбат аст ва ду эрод дорад:

1. Муаллиф дар бораи таъмини беҳатарии сиёсӣ ҳамчун асоси ҳимояи манфиатҳои миллий ва мустақкамкунии низоми давлатдорӣ Тоҷикистон андеша намуда, хатарҳои зиёдеро, ба монанди коррупсия, сатҳи ноқомии муносибатҳо ва танзимнамоӣ баррасӣ мекунад. Вале ба таври системавӣ механизми самаранокӣ таъмини беҳатариро дар низоми идоракунии давлатӣ пешниҳод накардааст.

2. Диссертант дар бораи таҳкими заминаҳои низомию қудратӣ ҳамчун омилҳои асосии ҳимояи манфиатҳои миллий ва таъмини беҳатарии Тоҷикистон ба таври васеъ таваҷҷуҳ намуда, мавриди омӯзиш қарор додааст. Хуб мешуд, ки дар бораи усулҳои ғайрианъанавӣ ё худ аҳамияти истифодаи неруи нармро дар таъминии беҳатарӣ ва рушди устувор таҳлил ва баррасӣ менамуд.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми июни соли 2023, таҳти №295 тасдиқ шудааст, интиҳоб ва таъин гардидаанд. Интиҳоби муқарризон ва муассисаи пешбар бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо дар мавзӯи таҳқиқшуда, аз ҷумла дар бораи таъмини бехатарӣ ҳамчун омили рушди устувори ҷомеа, масъалаҳои назариявӣю методологӣ ва амалию сиёсии он, хусусиятҳои фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва неруҳои дигари сиёсию ҷамъиятӣ, мушкилот ва дурнамои онҳо дар шароити кунунии Тоҷикистон, шаклҳои гуногуни таъсиррасониҳои онҳо бо истифода аз навъҳо ва шаклҳои мухталифи технологияҳои сиёсӣ, таъмин ва такмили суботи сиёсии ҷомеа ва ғайра қорҳои илмӣ-таҳқиқотиро анҷом додаанд ва мутахассисони шинохтаи соҳаҳои илми худ маҳсуб меёбанд. Муассисаи пешбар – Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар самти омӯзиши масъалаҳои мубрами ҳаёти сиёсӣ, шаклҳои зуҳури раванди таъмини бехатарии ҷомеа саҳми босазо дорад ва ба масъалаҳои ташаккули субот ва устувории сиёсии инкишофи ҷомеаи муосири Тоҷикистон, таҳаввули идеалҳои рушди ҳаёти сиёсии ҷомеа ва ҳалли масъалаҳои сиёсӣ аҳаммияти хоса медиҳад.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

- мафҳум ва моҳияти бехатарӣ ҳамчун омили рушди устувори ҷомеа, хусусиятҳои зоҳиршавии он дар замони муосир ошкор гардидаанд;

- самтҳои илмӣ афзалиятнок дар омӯзишу таҳқиқи масъалаи бехатарӣ ва мавқеи онҳо дар нисбати баррасии масъалаи бехатарӣ ҳамчун омили рушд ва инкишофи ҷомеа ва давлат муайян гардидаанд;

- навъу шаклҳои таҳдид ва хатарҳои замони муосир ва таъсири онҳо ба низоми бехатарӣ ва рушди ҷомеа ва давлат мавриди таҳқиқ, таҳлил ва хулосагириҳо қарор гирифтаанд;

- низоми таъмини бехатарии Тоҷикистон ва мушаххассозии самтҳои асосии ташаккул ва инкишофи он мавриди таҳлил ва омӯзиши васеъ қарор дода шудаанд;

- ҷанбаҳои сиёсӣ-амалии масъалаи бехатарӣ ҳамчун омили асосии рушди устувори ҷомеаи тоҷикистонӣ муайян карда шудаанд;

- таъсири хатар ва таҳдидҳо ба низоми бехатарӣ ва рушди устувори Тоҷикистон муайян гардидаанд;

- дараҷаи ҳимояшавандагии манфиатҳои миллии Тоҷикистон дар шароити таҳдид ва хатарҳои замони муосир мушаххас гардида, роҳҳо ва воситаҳои ҳимояи манфиатҳои миллӣ пешниҳод гардидаанд;

- пешомади шаклгирии низоми таъмини бехатарӣ, рушди устувори ҷомеаи тоҷикистонӣ ва нақши мақомотҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои ғайридавлатӣ дар он таҳлил, муайян ва баҳо дода шудаанд.

Аҳаммияти назариявӣ таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки: муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ дар мавзӯи

диссертационӣ метавонад ҳамчун манбаи муҳимми илмӣ ва асоси таҷрибавӣ дар баррасии минбаъдаи масъалаҳои таъмини бехатарии инкишофи ҷомеа ва таъсири он ба соҳаи дигари рушди сиёсӣ истифода шаванд. Таҳқиқоти диссертационӣ бо натиҷаи коркардҳои назариявии муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, ки дар асоси онҳо муаллиф ҷамъбасти назариявӣ, хулосаҳои дақиқ, тавсияҳои амалиро пешниҳод намудааст, бештар рӯзмарра гардидааст. Натиҷаҳои таҳқиқот дар пешбурди фаъолияти касбии мутахассисон дар коркардҳои иттилоотӣ-таҳлилий ва кор бо мақомотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи таъмини бехатарии инкишофи ҷомеа муфид мебошанд.

Натиҷаҳои бадастовардаи доктлаби дараҷаи илмӣ дар воқеияти ҷамъиятӣ татбиқи васеи хешро пайдо менамоянд. Натиҷаҳои кори илмӣ – таҳқиқотӣ дар пажӯҳиши минбаъдаи масъалаҳои гуногуни таъмини бехатарӣ, таъмини рушди устувори ҷомеаи Тоҷикистон метавонанд ҳамчун сарчашмаи назариявӣ истифода гарданд. Аз ҷама муҳим ин аст, ки дар таҳқиқоти мазкур ҷанбаҳои назариявии ташаккул ва инкишофи бехатарӣ ҳамчун унсури меҳварии таъмини суботи сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард шудаанд. Инчунин хулосаҳои таҳқиқот барои возеҳу равшан намудани хусусиятҳои бевоситаи инкишофи мутаносиб ва босуботи ҷомеа низ мусоидат менамоянд. Зеро бехатарӣ ва шаклҳои зуҳури фаъолияти барандагони он дар шароити Тоҷикистон ҳамчун омили муҳимми пешрафт воқеият меёбанд.

Маводи диссертатсия дар раванди таълими илмҳои сиёсӣ, инчунин дар таҳияи барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ метавонанд истифода шаванд. Инчунин арзиши назариявӣ методологии натиҷаҳои таҳқиқот бо он асоснок карда мешаванд, ки хулосаҳо ва баррасиҳои муаллиф дар заминаи таҳлили назарияи илмӣ ва тағйирпазирии равандҳои сиёсӣ анҷом дода шудаанд, ки дар самти коркарди концептуалии низоми таъмини бехатарӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим мебошанд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки хулосаҳо ва пешниҳодоти таҳқиқот тавассути асосҳои назариявӣ методологии диссертатсия асоснок гардидаанд. Пеш аз ҷама, эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот дар муҳолифат надоштани онҳо бо назарияи сиёсии мавҷуда ва мувофиқати методҳои илмӣ истифодашуда бо соҳаҳои илмҳои сиёсӣ ифода меёбад. Инчунин, дар таҳқиқоти мазкур сарчашмаҳои иттилоотии расмӣ истифода шудаанд, ки қисме аз натиҷаҳои таҳқиқот дар заминаи таҳлили онҳо, омӯзиши ҷанбаҳои назариявии мавзӯ ва таҳлили равандҳои сиёсии ҷомеа ба даст омада, натиҷагирӣ шудаанд.

Саҳми шахсии доктлаби дараҷаи илмӣ. Таҳия, коркард ва таҳлили ҷамаҷонибаи мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ маҳсули чандинсолаи фаъолияти илмӣ муаллиф мебошад. Ҷамаи давраи иҷроиши нақшаи кории илмӣ-таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди бевоситаи муаллиф роҳандозӣ шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар

муайян намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, объект ва предмети таҳқиқот, гузоштани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва тафсири маълумотҳои бадастомада, коркарди муқаррароти назариявӣ ва методӣ, пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ инъикос меёбад. Хулосаҳои, ки дар диссертатсия ба назар мерасанд, натиҷаи таҳқиқоти мустақилонаи унвонҷӯ ба шумор мераванд.

Маҷлиси Шурои диссертатсионӣ аз таърихи 03-юми майи соли 2024 дар бораи сазовор донишдани Асламзода Некруз ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ қарор қабул намуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои диссертатсионӣ 12 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 5 нафар. Аз 12 нафар иштирокчиён, ки дар маҷлиси шуро ҳозир буданд, овоз доданд: тарафдор – 11, муқобил – нест, бюллетенҳои беътибор – нест.

Муовини раиси Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои фалсафа



Ҷононов С.

И. в. котиби илмии
Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои таърих

Акрамӣ З.И.

03.05.2024